

«Тасдиқ шудааст»
Бо фармони и.в. Директори
ЧДММ «Ташкилоти суғуртавии Меҳрубон»
_____ А.Азамов
«_____» _____ 20__ сол

ҚОИДАИ СУҒУРТАИ ИХТИЁРИИ ТИББИИ САЙЁҲОН

Душанбе – 20__ сол

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1.1. Қоидаҳои суғуртаи ихтиёрии тиббии сайёҳон (минбаъд - Қоидаҳо) тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти суғуртавӣ”, Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, қисми ҷудонашавандаи шартномаи суғуртаи ихтиёрии тиббии сайёҳон мебошад.

1.2. Мувофиқи шартномаи суғурта, ки дар асоси Қоидаҳои мазкур бо шаҳрвандоне, ки ба хориҷи кишвар сафар мекунанд, баста шудааст, Суғуртакунанда уҳдадор мешавад, ки бар ивази ҳаққи суғуртавӣ ҳангоми фаро расидани ҳодисаи дар шартнома пешбинигардида (ҳодисаи суғуртавӣ), пардохти суғурта ва/ё ташкил ва пардохти кӯмаки заруриро ба Суғурташаванда (шахси суғурташуда) мутобиқи шартҳои шартномаи суғурта амалӣ намояд.

2. МАҲҶУМҲОИ АСОСӢ

Суғуртакунанда – Ҷамъияти дорои масъулиятҳои маҳдуди «Ташкилоти суғуртавии Меҳрубон», номи кӯтоҳшуда ҶДММ «ТС Меҳрубон», ки фаъолияти суғуртавиरो тибқи муқаррароти қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷозатномаи мақоми ваколатдори давлатӣ ба роҳ мемонад.

Суғурташаванда – шахси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки бо ташкилоти суғуртавӣ шартномаи суғуртаро бастааст.

Шахси суғурташуда – шахси воқеӣ, ки ба ғоидаи ӯ шартномаи суғуртавӣ баста шудааст.

Ғоидагиранда - шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки аз ҷониби Суғурташаванда барои гирифтани пардохти суғуртавӣ (ҷуброни суғуртавӣ) дар шартномаи суғуртавӣ таъин шудааст ва дар полиси суғуртавӣ дарҷ гардидааст.

Ассистанс - аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ пешниҳод намудани кӯмак дар шакли пулӣ ва (ё) аслию моддӣ тавассути мусоидати техникӣ ё тиббӣ ба суғурташавандае (шахси суғурташудае, ғоидагирандае), ки дар натиҷаи рух додани ҳодисаи суғуртавӣ ҳангоми саёҳат ё дур будан аз ҷойи истиқомат ба ҳодисаи душвор дучор омадааст.

Ташкилоти ассистансӣ - шахси ҳуқуқие, ки ба суғурташавандагон (шахсони суғурташуда, ғоидагирандагон) дар

натичаи рух додани ҳодисаи суғуртавӣ ҳангоми сайёҳат ё дур будан аз ҷойи истиқомат ба душворӣ дучор омадаанд, хизматрасониро амалӣ менамояд.

Сайёҳ - шаҳрванд, истифодабарандаи хизматрасони сайёҳӣ, ки аз ҷои истиқомати доимӣ ба кишвари (макони) дигар бо мақсади солимгардонӣ, шиносӣ, зиёрат, тиҷорат, варзиш ва дигар мақсадҳои вобаста ба саёҳат сафар мекунад.

Саёҳат (тур) - сафари туристӣ бо хатсайрҳои муайян дар муҳлатҳои муайян бо таъмини маҷмӯи хизматрасониҳо оид ба ҷобачокунӣ, ҳамлу нақл, озуқа, хизматрасониҳои экскурсионӣ, инчунин хизмати роҳбаладону тарҷумонҳо ва дигар хизматрасониҳо, ки вобаста ба мақсади саёҳат дар мавриди таъмини кафолати амнияти онҳо, ҳимоя ва ҳифзи тандурустии сайёҳон пешниҳод карда мешаванд.

Муҳочирати меҳнатӣ ба хориҷа - сафари ихтиёрии қонунии шаҳрвандони ба таври доимӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон сукунатдошта ба хориҷи кишвар, инчунин сафари шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ ба таври доимӣ берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон сукунатдошта ба қаламрави он, барои машғул шудан ба кори музднок тибқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ.

Ҳудуд (маҳал, минтақа)-и суғурта – ҳудуде, ки дар он шартномаи суғуртавӣ амал менамояд.

Ҳодисаи нохуш – ҳодисаи ногаҳонӣ ва кӯтоҳмуддате, ки сарфи назар аз иродаи инсон рух дода, дар натиҷаи он ба ҷисми шахси суғурташуда таъсири берунии механикӣ, барқӣ, кимиёвӣ ё гармӣ расидааст, инчунин аз таъсири офатҳои табиӣ саломатии ӯ зарар дида, ӯ маъҷуб гаштааст ё фавтидааст.

Бемории шадид (ногаҳонӣ) – ҳаробии ногаҳонии саломатӣ (вайроншавии фаъолияти организм), ки бо ҷароҳат алоқаманд набуда, ғайриҷашмдошт дар муҳлати амали шартномаи суғурта аз таъсири ангеһандаҳои касалиовар ва/ ё фавқуллодаи (барои ин организм) муҳити берунӣ ва/ ё дохилӣ ба вучуд омадааст, ки ба тағйир ёфтани сохтор ва функцияҳои организм оварда, ба расонидани ёрии таъҷилии тиббӣ ниёз дорад.

Кумаки тиббӣ - тадбирҳои пешгирию ташҳиси бемориҳо, захролудшавӣ, ҷароҳат, табобат ва барқарорсозии саломатии

беморон, назорати ҳомиладорӣ, кумаки момодоягӣ ва назорати давраи баъди таваллуд.

Кӯмаки тиббӣ дар шаклҳои зерин расонида мешавад:

- кӯмаки амбулаторию дармонгоҳӣ (кумаки аввалияи тиббию санитарӣ ва кумаки машваратую ташхисӣ);

- кӯмаки беморхонавӣ;

- кӯмаки беморхонаи ивазкунанда;

- кӯмаки таъҷилии тиббӣ;

- авиатсияи санитарӣ;

- кӯмаки тиббӣ ҳангоми ҳолатҳои фавқулода;

- табобати барқароркунанда ва тавонбахшии тиббӣ;

- кӯмаки паллиативӣ ва нигоҳубини ҳамширагӣ

Кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ – сатҳи хизматрасонии тиббӣ, ки дар он робитаи нахустини шаҳрвандони солим ва бемор бо табибон ба вуҷӯъ меояд.

Муассисаи тиббӣ – шахси ҳуқуқие, ки новобаста аз шакли моликият бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Чумхурии Тоҷикистон бо пешгирӣ, ташхис, табобат ва барқарорсозии саломатии аҳоли машғул мебошад.

Бағоҷ – ашё ва чизҳои арзишдоштаи мусофир, ки бо тартиби муқарраршуда интиқол дода мешавад.

Барномаи суғурта – номгӯи (фехристи) хизматрасониҳои тиббӣ ва дигар хизматрасониҳо дар доираи шартномаи суғурта ва меъёрҳои муқарраршуда барои хизматрасонии мазкур, ки аз ҷониби Суғуртакунанда ҳангоми ба вуҷуд омадани ҳодисаи суғурта пардохт карда мешавад.

Франшиза – қисми зарари дар Шартномаи суғурта пешбинишудаи Суғурташаванда (Ҷоидагиранда), ки аз ҷониби Суғуртакунанда ҷоизи ҷуброн нест. Агар шарти дигар бо Шартномаи суғурта пешбинӣ нашуда бошад, франшизаи ғайришартӣ (тарҳшаванда) дар шакли Ҷоиз аз маблағи суғурта ё дар шакли мутлақ муқаррар карда мешавад. Бо созиши тарафҳо дар Шартномаи суғуртавӣ франшизаи шартӣ ё ғайришартӣ муқаррар карда мешавад.

3. СУБЪЕКТҲОИ СУҒУРТА

3.1. Шартномаи суғуртаи ихтиёрии тиббии сайёҳон дар асоси шартҳои Қоидаи мазкур байни Суғуртақунанда ва Суғурташаванда ба имзо расонида мешавад.

3.2. Тибқи Қоидаи мазкур шахсони воқеии зерин ба суғурта фаро гирифта мешаванд:

- Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон (берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон);
- Шаҳрвандони хориҷӣ (дохил ва берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон);
- Шахсони бе шаҳрвандӣ (дохил ва берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон).

3.3. Тибқи Қоидаи мазкур шахсони зерин Суғурта карда намешаванд (агар дар шартномаи суғурта ҳолатҳои дигар пешбинӣ нагардида бошанд):

- Шахсони аз 70 сола боло;
- Маъҷубони гурӯҳи I, II, III;
- Шахсоне, ки дар диспансерҳои психоневрологӣ, наркологӣ ва ғайра ба қайд гирифта шудаанд;
- Шахсоне, ки дар ҷойҳои аз озоди маҳрум ҷойгиранд.

4. ОБЪЕКТҲОИ СУҒУРТА

4.1. Объекти суғурта манфиатҳои молу мулкӣ ё шахсии ғайри молу мулкӣ Суғурташаванда (шахси суғурташуда) буда, дар шартномаи суғурта ҳамчун объекти суғурта дарҷ карда мешавад.

4.2. Манфиатҳои молу мулкӣ Суғурташаванда (шахси суғурташуда), ки бо арзиши ташкил ва таъмини ёрии тиббӣ, доруворӣ ва дигар хизматрасониҳои ба мушкilotи саломатии шахс алоқаманд, ки таъмини чунин хизматрасониҳоро талаб мекунад, объекти суғурта ба ҳисоб меравад.

4.3. Объекти суғурта манфиатҳои молу мулкӣ Суғурташаванда (шахси суғурташуда), ки бо расидани зарар ба саломатӣ, инчунин марги ӯ дар натиҷаи ҳодисаҳои нохуш ва беморӣ алоқаманд аст.

4.4. Ҷавобгарии шаҳрвандии Суғурташаванда вобаста ба хавфи расонидани зарар ба ҳаёт, саломатӣ ё амволи шахсони сеюм низ метавонад объекти суғуртавӣ дониста шавад.

5. ҲОДИСАИ СУҒУРТАВӢ

5.1. Хавфи суғуртави ҳодисаи тахминӣ ё эҳтимолиест, ки дар ҳолати сар задани он Суғуртакунанда ба Суғурташаванда (Ғоидагиранда, Зарардида) пардохти суғуртавиरो анҷом медиҳад.

5.1.1. Ҳодисае, ки ҳамчун хавфи суғурта баррасӣ карда мешавад, бояд нишонаҳои эҳтимолиӣ ва тасодуфиро дошта бошад.

5.1.2. Мувофиқи Қоидаҳои мазкур суғуртакунӣ як ё якчанд хавфҳоро дар бар мегирад, ки инҳоянд:

- «Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ»;
- «Ҳодисаи нохуш»;
- «Гум кардани бағоч/таъхири бағоч»;
- «Ҷавобгарии шаҳрвандӣ»;
- «Аз сафар даст кашидан».

6. ХАВФИ СУҒУРТАВӢ

6.1. Хавфҳои "Гум кардани бағоч/таъхири бағоч", "Ҷавобгарии шаҳрвандӣ", "Аз сафар даст кашидан" – ҳар кадом дар алоҳидагӣ ё дар маҷмӯъ - танҳо барои сафарҳои хориҷӣ эътибор доранд, агар дар Шартномаи суғурта тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад.

6.2. Ҳодисаи суғурта як ё якчанд ҳолатҳоро, ки вобаста ба хавфи муносиби он суғурта шудааст, дар бар мегирад:

6.2.1. Аз руи хавфи "Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ" - ҳолате ҳамчун ҳодисаи суғуртави ба ҳисоб меравад, ки боиси хароҷоти ғайричашмдошти Суғурташаванда барои кӯмаки ғаврии тиббӣ мешавад, ки дар натиҷаи он бе даҳолати мутахассис ба саломатӣ зарар мерасад ё ба саломатии шахси суғурташуда хатар таҳдид мекунад, вале набудани кӯмак ё кӯмаки нокифояи тиббӣ наметавонад зарари ба саломатии шахси суғурташуда расида / ё таҳдид ба саломатии ӯро бартараф кунад. Дар чунин вазъият Суғуртакунанда, вобаста ба шартҳои шартномаи суғурта, метавонад танҳо чунин ҳолатҳоро пардохт кунад:

6.2.1.1. Хароҷоти тиббӣ барои табобати бемориҳои шадид (аз ҷумла шиддат ёфтани бемории музмин) ё ҳодисаи нохуш:

- барои табобати амбулаторӣ ва муолиҷа (статсионарӣ) дар беморхона;

- барои маводи доруворӣ тавсиянамудаи духтур, воситаҳои бандинабандӣ, воситаҳои муқаррарии бақайдгирӣ;

-барои даъвати духтур ба назди шахси суғурташуда аз рӯи дастурҳои тиббӣ;

-барои расонидани ёрии таъҷилии стоматологӣ дар ҳолати зарар дидани дандонҳо ва бофтаҳои атрофи дандонҳо дар натиҷаи ҳодисаи нохуш

-барои даҳолати ҳатмии ҷарроҳӣ;

-барои назорати саломатии шахси суғурташуда ва раванди табобат.

6.2.1.2. Харочоти нақлиётӣ, ки дар паёмади ҳодисаи нохуш, беморӣ ва фавти шахси суғурташуда ба амал меоянд, чунинанд:

-барои интиқоли тиббӣ (аз ҷумла таъҷилий);

-барои интиқол пас аз фавт (ҷасад);

-барои роҳпулии шахси суғурташуда ба мамлакати зисти доимӣ ё минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон – вобаста аз шартҳои Шартномаи суғурта, агар рафтани Суғурташаванда дар лаҳзаи ба миён омадани ҳодисаи суғуртавӣ ба амал наояд;

-барои роҳпулии кӯдакони ноболиғ ба мамлакати зисти доимӣ ё минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон – вобаста ба шартҳои Шартнома, агар кӯдак дар натиҷаи ба шахси суғурташуда ҳодисае рух додан ба назорат монда бошанд (агар ин дар шартномаи суғурта зикр шуда бошад);

-барои чиптаҳои муқаррарии ҳавопаймо ё қатора ба яке аз пайвандони шахси суғурташуда, дар сурати вазъи саломатии ӯ ва аз 10 рӯз гузаштани мӯҳлати муолиҷаи шифохона;

-барои ирсоли паёмҳои фаврӣ ба нафари шахси суғурташудае, ки зарар дидааст, ё намояндаи ӯ вобаста ба ҳодисаи суғурта (барои зангҳои телефони байналмилалӣ ба Ташкилоти ассистансӣ ва/ё Суғуртакунанда).

6.2.2. Аз руи хавфи «Ҳодисаи нохуш» ҳолатҳои зерин ҳодисаҳои суғуртавӣ ба ҳисоб мераванд:

6.2.2.1. Ҳодисаҳои, ки ҳангоми берун аз маҳалли доимии зист ба шахси суғурташуда рух медиҳанд, ба захмӣ шудан ва дигар ҷароҳатҳои дар ҷадвали пардохти суғурта пешбинишуда оварда мерасонанд.

6.2.2.2. Ҳодисаи нохуши дар вақти берун аз маҳалли доимии зист бо шахси суғурташуда рӯйдода, ки дар натиҷа ба маъҷубии гуруҳи I,

II, аз даст додани қобилияти меҳнатӣ оварда мерасонад, дар давоми як сол аз санаи ҳодисаи нохуш оғоз ёфта, натиҷаи бевоситаи он мебошад.

6.2.2.3. Фавти шахси суғурташуда дар натиҷаи ҳодисаи нохуш, ки ҳангоми берун аз маҳалли доимии зист дар давоми амали Шартномаи суғуртавӣ рух додаст.

6.2.3. Аз руи хавфи «Гум кардани бағоч/таъхири бағоч» - ҳолате ҳамчун ҳодисаи суғуртавӣ ҳисобида мешавад, ки дар давоми амали Шартномаи суғурта, дар натиҷаи гум кардани бағоч/таъхири бағочи бақайдгирифтаи бо шахси суғурташуда интиқолёбанда, ки дар бораи он ба шахсони масъул дар давоми 10 соат аз лаҳзаи гум шудан/таъхир ёфтан хабар дода шудааст ва оиди ин аз мақомоти ваколатдор ҳуҷҷати тасдиққунанда гирифта шудааст.

6.2.4. Аз руи хавфи «Ҷавобгарию шахрвандӣ» - ҳолате ҳамчун ҳодисаи суғуртавӣ ҳисобида мешавад, ки шахси суғурташударо мутобиқи ҳалномаи мақомоти судӣ ё муқаррароти қонунгузорию давлате, ки дар Шартномаи суғурта ба сифати ҳудуди суғурта нишон дода шудааст, барои ҷуброни зарари шахсони сеюм масъул месозад, агар расонидани зарар натиҷаи амалҳои қасдонаи шахси суғурташуда набошад.

6.2.4.1. Тибқи ҳодисаи суғуртавӣ ба қувваи қонуни даромадани ҳалномаи мақомоти судии мамлакати сафаркарда ва дар доираи маблағи суғурта (меъёри ҷавобгарӣ), вобаста ба шартҳои Шартномаи суғурта, Суғуртақунанда метавонад танҳо хароҷоти зеринро ҷуброн намояд:

а) зарари ба ҳаёт ва саломатии шахсони сеюм расонидашуда – «зарар ба саломатӣ»;

б) зарари ба моликияти шахсони сеюм расонидашуда – «зарар ба моликият».

6.2.5. Аз руи хавфи «Аз сафар даст кашидан» - ҳолате, ки сабаби ночор аз сафари хоричӣ даст кашидан, ё маҷбуран тағйир додани мӯҳлати сафар гардида, дар натиҷаи он шахси суғурташуда хароҷоти барзиёди нақлиётӣ, будубош, ҳаққи хизмати консулгарӣ ва саёҳат кардааст, ҳодисаи суғуртавӣ ҳисобида мешавад. Ба чунин вазъ ҳолатҳои аломати ногаҳонидошта ва монеаҳо ба сафари пешбинишуда дохил мешаванд, ки пас аз оғози Шартномаи суғуртавӣ ба амал омада, бо ҳуҷҷатҳои мақомоти салоҳиятдор тасдиқ шудаанд, аз он ҷумла:

6.2.5.1. Ғавти шахси суғурташуда ё нафари наздики \bar{y} , ки 15 рӯз пештар то оғози сафар сурат гирифтааст;

6.2.5.2. таъчилан ба беморхона хобондани шахси суғурташуда ва нафари наздики \bar{y} , ки 15 рӯз пештар то оғози сафар сурат гирифтааст;

6.2.5.3. зарар дидан (зиёда аз 70 % нобуд шудан) ё пурра нест шудани моликияти шахси суғурташуда (ба ғайр аз воситаҳои нақлиёт), ки ба вазъи молиявии шахси суғурташуда таъсир мерасонад ва 15 рӯз пештар то оғози сафар сурат гирифтааст ва иштироки Суғурташавандаро барои муайян кардани далелҳои зарар дар чунин вазъиятҳо талаб мекунад:

- сӯхтор, тарқиш;

- офатҳои табиӣ (заминларза, ярч, тӯфон, обхезӣ, жола ё боришот ва ғ.);

- обрезӣ аз қубурҳо, канализатсия, системаҳои гармидиҳӣ ва ғайра;

- амалҳои ғайриқонунии шахсони сеюм.

6.2.5.4. Надодани раводиди вуруд аз ҷониби мақомоти салоҳиятдор дар ҳолатҳои зерин ба амал меояд:

- муассисаҳои консулгарии ҳар мамлакате, ки қаблан гирифтани раводиди шахси суғурташударо рад накардаанд;

- маҷмуи ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои гирифтани раводиди вуруд саривақт пешниҳод шудааст, иттилои саҳеҳ дошта, ба талаботи консулгарии давлати таъиншуда мувофиқат шудааст, ба муассисаи консулгарӣ на дертар аз се ҳафта то санаи банақшагирифтаи сафар пешниҳод шудааст;

- шахси суғурташуда қаблан суд нашудааст ва тартиби вуруди муқаррарнамудаи давлати таъиншударо вайрон накардааст;

- даст кашидан новобаста ба тағйир ёфтани вазъи сиёсии давлати таъиншуда ба амал омадааст.

6.2.5.5. Муурофияи судӣ, ки дар давраи суғурта баргузор мегардад ва шахси суғурташуда бо қарори суд дар он ҳамчун шохид иштирок менамояд, ки баъди эътибор пайдо кардани Шартномаи суғурта қабул шудааст.

6.3. Шартномаи суғурта (Полиси суғурта) метавонад мутобиқи Барномаҳои пешбинишуда, ба имзо расонида шавад.

6.3.1. Мӯҳтавои ҳаҷми хароҷот тибқи Барномаи суғурта:

Барномаҳои суғурта		Маблағи суғурта дар барномаҳои суғурта (бо асбори хориҷӣ)				
		15 000	30 000	50 000	75 000	125 000
		Чавобгарию Суғуртакунанда				
№2						
№1						
	Ташиқ ва пардохти хароҷоти нақлиёти тиббӣ ба беморхона ё ҷои истиқомат; Интиқоли ҷасад ҳангоми фавт;	15 000	30 000	50 000	75 000	125 000
	Хизматрасонию тиббӣ ва пардохти хароҷотҳои тиббӣ барои табобати амбулаторӣ ва статситонарӣ;					
	Ёрии таъҷилию стоматологӣ	150	200	250	250	300
	Бозгашти фарзандони ноболиғ	-	5000	7000	7000	8000
	Ба ватан баргардонидани ҳамсар, волидайнӣ фарзандони шахси суғурташударо ҳангоми фавти шахси суғурташуда.	-	2000	3000	3000	4000
	Аёдати хешовандони наздики шахси суғурташуда барои нигоҳубини шахси суғурташуда, ҳангоми дар беморхона зиёда аз 10 рӯз бистари шудани шахси суғурташуда.	-	3 000	5 000	5000	6 000

6.3.2. Суғуртакунанда метавонад дар доираи Қоидаи мазкур аз рӯи вазъи маҷмӯи хавфҳо, ҳудуди суғурта, мӯҳлати суғурта, маблағи суғурта ва дигар барномаҳои суғуртаро коркард намояд.

7. ТАРТИБИ МУАЙЯН НАМУДДАНИ МАБЛАҒИ СУҒУРТАВӢ

7.1.Маблағи суғуртавӣ тибқи созишномаи Суғурташаванда бо Суғуртакунанда муайян шуда, дар Шартномаи суғурта барои ҳар як хавф дар асоси андозаи эҳтимолии талафоти дар натиҷаи ҳодисаи суғурта баамалоомада дар алоҳидагӣ муайян карда мешавад.

8. ТАРИФИ СУҒУРТАВӢ

8.1.Тарифи суғуртавӣ – меъёри ҳаққи суғуртавӣ аз воҳиди маблағи суғуртавӣ бо назардошти объекти суғуртавӣ ва хусусияти хавфи

суғуртави, инчунин дигар шартҳои суғуртакуни, аз ҷумла мавҷудияти франшиза ва андозаи он дар мувофиқа бо шартҳои суғуртакуни мебошад. Тарифи суғуртави тибқи Шартномаи суғурта бо розигии Тарафҳо муайян мешавад.

9. ҲАҚҚИ СУҒУРТАВИ

9.1. Андозаи ҳаққи суғуртави вобаста ба Барномаи суғурта, давомнокии будубош дар макони зисти муваққатӣ, синну сол ва навъи фаъолияти Суғурташаванда, инчунин дигар омилҳои таъсиррасон ба дараҷаи хавфи рӯй додани ҳодисаи суғуртави, муайян карда мешавад.

9.2. Ҳаққи суғуртави бояд дар як вақт ба таври нақдӣ ё ғайринақдӣ то санаи оғози амали Шартномаи суғурта (Полиси суғурта) пардохт шавад, агар Шартномаи суғурта ҳолати дигарро пешбинӣ накарда бошад.

9.3. Суғурташаванда вазифадор аст, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи пардохти ҳаққи суғуртави ро нигоҳ дорад ва бо талаби Суғуртакунанда онҳоро пешниҳод намояд.

9.4. Агар Шартномаи суғурта дигар ҳолатро пешбинӣ накунад, он гоҳ рӯзи пардохти ҳаққи суғуртави чунин муқаррар мешавад:

- санаи вориди ҳаққи суғурта ба ҳазинаи Суғуртакунанда ё намояндаи он ҳангоми пардохти нақдӣ;
- санаи вориди ҳаққи суғуртави ба суратҳисоби Суғуртакунанда ҳангоми пардохт ба воситаи ҳазинаи бонк ё бо роҳи ғайринақдӣ.

10. ТАРТИБИ БАСТАН, ИҶРО ВА ҚАТЪ НАМУДАНИ ШАРТНОМАҲОИ СУҒУРТА

10.1. Шартномаи суғурта дар асоси аризаи хаттӣ ё шифоҳии Суғурташаванда ё шахси ваколатдори ӯ баста мешавад.

10.2. Дар вақти бастани Шартномаи суғуртави Суғурташаванда маълумоти зеринро ба Суғуртакунанда пешниҳод мекунад:

- ному насаби шахси суғурташуда бо ҳуруфи кириллӣ ва/ё лотинӣ, санаи таваллуди суғурташудагон;
- ҳудуди амали Шартномаи суғуртави;
- санаи оғоз ва анҷоми Шартномаи суғуртави;
- маблағи суғуртави аз руи ҳар намуди хавф;
- вазъиятҳои, ки барои муайян намудани эҳтимолияти рух додани ҳодисаи суғуртави муҳиманд;

- маълумоти дигар бо талаби Суғуртакунанда.

10.3.Бастани Шартномаи суғуртави бо роҳи додани Полиси суғуртави бо замимаи Қоида ва Шартҳои суғуртакуни сурат мегирад. Суғуртакунанда вазифадор аст Полиси суғуртаро бо замимаи Қоидаҳо ва Шартҳо ҳангоми бастани Шартномаи суғурта ва пас аз пардохти ҳаққи суғурта ба Суғурташаванда/шахси суғурташуда супорад.

10.4.Шартномаи суғурта дар ҳолатҳои зерин қатъ мегардад:

а) анҷоми муҳлати амал;

б) иҷрои пурраи уҳдадорихои Суғуртакунанда дар назди Суғурташаванда (шахси суғурташуда) тибқи Шартнома;

в) барҳамхӯрии Суғурташаванда ва Суғуртакунанда тибқи муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;

г) дар дигар ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Хавфҳои «Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ», «Ҳодисаи нохуш», «Ҷавобгарии шаҳрвандӣ» -и Шартномаи суғурта аз лаҳзаи убури кардани сарҳади ҳудуди суғурта, вале на пештар аз санаи оғози суғурта, ки дар Полиси суғурта бо шартҳои пардохти ҳаққи суғурта ишора шудааст, ғайр мегардад.

10.5.Муҳлати амали Шартномаи суғурта тибқи хавфҳои «Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ», «Ҳодисаи нохуш», «Ҷавобгарии шаҳрвандӣ», «Аз сафар даст кашидан» (дар қисми ночор қатъ кардани сафар) пас аз бозгашти шахси суғурташуда аз минтақаи суғурта, ки дар Полиси суғурта муайян шудааст, қатъ мегардад. Вале он бояд на дертар аз анҷом ёфтани муҳлати суғуртаи дар Полиси суғурта ишорашуда, сурат гирад.

10.6.Шартномаи суғурта аз руи хавфи «Аз сафар даст кашидан» (дар ҳолати ғайриимкон будани сафар) аз оғози муҳлати суғурта, ки дар Полиси суғуртави дарҷ мегардад, пас аз пардохти сафар/дастрас кардани чипта ва ғайра, вале на пештар аз 15 рӯз то санаи пешбинишудаи сафар, ғайр мегардад.

10.7.Шартномаи суғуртави аз руи хавфи «Гум шудан/таъхири бағоч» дар даврае амал мекунад, ки ҷавобгарӣ ҷиҳати нигоҳдории бағочи шахси суғурташуда ба ташкилоти интиқолдиҳанда гузашта, дар Полиси суғуртави муҳлати амали он ишора шудааст.

10.8.Зимни гум шудани Полиси суғуртави Суғурташаванда (шахси суғурташуда) бояд фавран дар ин бора Суғуртакунандаро огоҳ кунад ва нусхаи Полиси суғуртаро дастрас намояд.

10.9.Ҳангоми ба вучуд омадани ҳодисаи суғуртави аз рӯи хавфи «Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ» дар замони амали Шартномаи суғурта ва зарурияти идомаи табобати шахси суғурташуда дар ҳудуди суғурта, Суғуртакунанда барои хароҷоти тиббӣ ва монанди он, ҳамчунин интиқоли шахси суғурташуда дар давоми 20 (бист) рӯз пас аз анҷоми муҳлати Шартномаи суғурта уҳдадор мешавад, агар дар Шартномаи суғурта ҳолати дигар пешбинӣ нашуда бошад. Муҳлати уҳдадорихои Суғуртакунанда дар назди шахси суғурташуда дар сурати тамом шудани меъёри маблағи суғурта мувофиқи Шартномаи суғуртаи басташуда, метавонад қатъ ёбад. Дар сурати то анҷоми сафар масраф гардидани меъёри маблағи суғурта, ки мутахассисони муассисаи тиббӣ тибқи Шартномаи суғуртаи басташуда шахси суғурташударо табобат мекунад, Суғуртакунанда ҳуқуқ дорад аз ҷуброни хароҷотҳои минбаъдаи вобаста ба идомаи табобати тавсиянамуда ва интиқоли ҷасад даст кашад.

11. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ТАРАФҲО

11.1. Суғурташаванда ҳуқуқ дорад:

11.1.1. Бо Қоидаҳои суғурта ва пас аз бастани Шартномаи суғурта (Полиси суғурта) шинос шуда, як нусхаи Қоида ва полиси суғуртаи аслиро гирад.

11.1.2. Дар сурати гум кардани Полиси суғурта нусхаи онро дастрас кунад.

11.1.3. Шартномаи суғуртаро қатъ намояд;

11.2.1. Суғурташаванда уҳдадор аст:

11.2.2. Ба Суғуртакунанда маълумоти пурра ва боварибахш, ҳамчунин маълумотҳои хусусияти тиббидоштаро, ки ба дараҷаи хавфи суғурта таъсиргуздоранд, пешниҳод кунад;

11.2.3. Ҳаққи суғуртавии муқаррарнамудаи Шартномаи суғуртаро саривақт ва пурра пардохт намояд;

11.2.4. Ҳифзи Полиси суғуртаро таъмин кунад;

11.2.4.Ҳангоми бастани шартномаи суғурта бо ташкилоти суғуртавии дигар дар муносибати шахсон ва объектҳои суғурта,

Суғурташаванда/шахси суғурташуда тибқи Қоидаҳои мазкур бояд дар ин бора Суғуртакунандаро фавран огоҳ созад.

11.2.5. Ҳангоми сар задани ҳодисае, ки ҳамчун ҳодисаи суғуртавӣ ҳисобида мешавад, бо истифодаи тамоми воситаҳои дастрас ҷиҳати кам кардани талафоти имконпазир чораҳои заруриро амалӣ намояд;

11.2.6. Мувофиқи қонунгузори амалкунанда ба ҶДММ «ТС Меҳрубон» ҷиҳати коркард, аз ҷумла автоматизатсиякунӣ, ҷамъовари маълумотҳо, систематизатсия, ҳифз, аниқкунӣ (таҷдид, тағйир), истифода, интишор (аз ҷумла таҳвил), маҳрумкунӣ, бандсозӣ, нест кардани маълумоти шахсии дар ариза (Шартномаи суғурта, полиси суғурта) зикрёфта, розигӣ диҳад. Маълумотҳои ишорашуда бо мақсади бастан ва истифодаи шартномаи суғурта, ҳамчунин коркарди маҳсулот ва хизматрасониҳои нав пешниҳод мегарданд. Розигӣ аз лаҳзаи бастан шартномаи суғурта пешниҳод гардида, дар давоми панҷ сол пас аз уҳдадорихои шартнома эътибор дорад. Розигӣ бо роҳи пешниҳоди ариза ба ҶДММ «ТС Меҳрубон» бозхонда мешавад.

11.3. Шахси суғурташуда ҳуқуқ дорад:

11.3.1. Мувофиқи Шартномаи суғурта аз хизматрасонии Суғуртакунанда ва шарикони он (ширкати асистанс, муассисаҳои тиббӣ) истифода барад ва пардохти суғуртавиرو гирад;

11.3.2. Доир ба Қоида, шартҳои Шартномаи суғурта ва тартиби амали он ҳангоми ҳодисаи суғурта маълумот гирад;

11.3.3. Дар ҳолати пешниҳод накардан, қисман пешниҳод кардан ё умуман пешниҳод накардани хизматрасонӣ Суғуртакунандаро огоҳ кунад;

11.3.4. Дар вақти гум кардани Полиси суғурта нусхаи онро гирад;

11.3.5. Ҷуброни хароҷоти ба танзимдарории ҳодисаи суғуртаро бо музокирот ба ташкилоти асистансӣ ё Суғуртакунанда ва пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи хароҷот гирад.

11.4. Шахси суғурташуда уҳдадор аст:

11.4.1. Ба Суғуртакунанда доир ба тағйироти назарраси вазъият, ки ҳангоми бастан шартномаи суғурта Суғуртакунандаро огоҳ карда буд ва ин вазъиятҳо метавонанд ба дараҷаи хавфи суғурта таъсир расонанд, маълумоти эътимоднок пешниҳод кунад;

11.4.2. Ба дархости Суғуртакунанда оид ба баргузори санҷиш дар муассисаи тиббӣ барои муайян кардани нишонаҳои истифодаи

машруботи спиртӣ, маводи нашъадор, ва дигар маводи сахттаъсир розигӣ диҳад;

11.4.3. Ҳангоми ҳама намуди осеббардорӣ барои баргузориҳои санҷиш (назорати духтур) оид ба истеъмоли машруботи спиртӣ, маводи нашъадор, психотропӣ ва ғайра ба ҳадди максималӣ мусоидат намояд. Бо дархости Суғуртақунанда натиҷаҳои санҷишро оид ба истеъмоли машруботи спиртӣ, маводи нашъадор ва психотропӣ пешниҳод кунад ё натиҷаи санҷиши мазкур (хулосаи духтур)-ро аз муассисае, ки тадқиқ мегузаронад, дархост кунад.

11.4.4. Мувофиқи қонунгузориҳои амалқунанда ба ҚДММ «ТС Меҳрубон» ҷиҳати коркард, аз ҷумла автоматизатсияқунонӣ, ҷамъовариҳои маълумотҳо, систематизатсия, ғунқунонӣ, ҳифз, саҳеҳқунонӣ(таҳдид, тағйир), истифода, интишор (аз ҷумла таҳвил), маҳрумқунонӣ, бандсозӣ, нест кардани маълумоти шахсии дар ариза (Шартномаи суғурта, полиси суғурта) зикрёфта, розигӣ диҳад. Маълумотҳои ишорашуда бо мақсади бастан ва истифодаи шартномаи суғурта, ҳамчунин коркарди маҳсулот ва хизматрасониҳои нав пешниҳод мегарданд. Розигӣ бо роҳи пешниҳоди ариза ба ҚДММ «ТС Меҳрубон» бозхонда мешавад.

11.4.5. Ҳангоми сар задани ҳолате, ки ҳамчун ҳодисаи суғуртавӣ ҳисобида мешавад, бо истифодаи тамоми воситаҳои дастрас ҷиҳати кам кардани талафоти имконпазир чораҳои заруриро амалӣ намояд;

11.4.6. Ҳангоми сар задани ҳодисаи суғуртавӣ, қабл аз он, ки ба ягон амале даст зананд (ба истисноии амалҳое, ки дар ҳолати таҳдид ба наҷоти ҳаёт ё бартарафқунонии зарари ҷиддӣ ба саломатӣ равона шудаанд), фавран бо телефони дар Полиси суғурта нишондодашуда ба ташкилоти ассистансӣ ё Суғуртақунанда маълумоти зеринро расонад:

- ному насаб;
- рақами Полиси суғурта;
- шарҳи муфассали ҳолати руҳдода;
- макони ҷойгиршавӣ;
- телефони тамос.

Минбаъд тибқи дастури оператори ташкилоти ассистансӣ ё намояндаи Суғуртақунанда, тавсияи духтури табобатқунанда ва шахсони масъули ёрирасон аз руи талаботи Шартномаи суғуртавӣ дақиқ амал кунад;

11.4.7. Ягон уҳдадориро вобаста ба доштани ҷавобгарӣ ба ҳама намуди пардохтҳо, ба истиснои ҳолатҳое, ки бо ташкилоти ассистансӣ ва Суғуртақунанда мувофиқа шудаанд, ба дӯш нагирад;

11.4.8. Духтуронро аз ҷавобгарии доштани сирри тиббӣ, аз ҷумла вобаста ба ҳодисаи суғуртавӣ озод намояд;

11.4.9. Тибқи талаботи Суғуртақунанда ё ташкилоти ассистансӣ санадҳои тиббиро доир ба вазъи саломатии худ ва табobati гузаронидашуда (қорти амбулаторӣ ва дигар санадҳои тиббӣ), дар лаҳзаи зарурат ҳангоми гузаронидани ташҳиси тиббӣ, пешниҳод кунад;

11.4.10. Ба дастрасии озоди намояндаи Суғуртақунанда ё ташкилоти ассистансӣ барои шохидӣ ҷиҳати вазъи саломатиаш монеа нашавад;

11.5. Суғуртақунанда ҳуқуқ дорад:

11.5.1. Маълумоти пешниҳодкардаи Суғурташаванда (шаҳси суғурташуда), ки ба Шартномаи суғурта рабт дорад, тафтиш кунад, ҳамчунин аз Суғурташаванда, шаҳси суғурташуда, шаҳсони дигар ва ташкилотҳо барои аниқ кардани сабабҳо ва ҳолатҳои сар задани ҳодисаи суғуртавӣ, ҳуҷҷатҳои иловагии заруриро талаб намояд;

11.5.2. Иҷрои талабот ва шартҳои Шартномаи суғуртаро аз ҷониби Суғурташаванда (шаҳси суғурташуда) тафтиш намояд;

11.5.3. Ҷиҳати ба роҳ мондани пардохти суғуртавӣ аз шаҳси суғурташуда ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва далелҳои таъхирнопазири расонидани ёриро аз руи ҳодисаи суғуртавии руҳдода дархост намояд;

11.5.4. Дар ҳолатҳое, ки дар Қоидаи мазкур пешбинӣ шудаанд, ҳамчунин дар сурати аз ҷониби Суғурташаванда/шаҳси суғурташуда иҷро накардани уҳдадорихои дар Қоида ва Шартномаи суғуртавӣ пешбинишуда, пурра ё қисман аз хизматрасонӣ, ё аз додани пардохти суғуртавӣ даст кашад.

11.5.5. Аз шаҳси суғурташуда (Суғурташаванда) пешниҳоди ҳамаи ҳуҷҷатҳо, далелҳо ва маълумотҳои заруриро барои амалисозии талаботҳои гузоштаи Суғуртақунанда ба шаҳси масъул барои талафот, ки Суғуртақунанда ҷуброн кардааст, талаб намояд;

11.5.6. Шартномаи суғуртаро пеш аз муҳлат қатъ намоянд
- ҳангоми иҷро накардани шартҳои Шартнома аз ҷониби Суғурташаванда (шаҳси суғурташуда);

- дар дигар ҳолатҳои пешбиниамудаи қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

11.6. Суғуртакунанда уҳдадор аст:

11.6.1. Зимни пардохти саривақтии ҳаққи суғуртавӣ ба Суғурташаванда полиси суғуртаро диҳад;

11.6.2. Суғурташаванда ва шахси суғурташударо бо Қоидаҳои суғуртакунӣ ва Барномаи суғурта шинос кунад;

11.6.3. Ҳангоми сар задани ҳодисаи суғуртавӣ хароҷоти пардохтшудаи шахси суғурташуда ё ташкилоти ассистансиро вобаста ба бемориҳои шадид, ҳодисаҳои нохуш ё фавти шахси суғурташуда, инчунин дигар ҳолатҳои ғайричашмдошти мувофиқи шартҳои Шартномаи суғурта рӯйдодаро ҷуброн кунад;

11.6.4. Махфияти маълумотҳоро нисбати Суғурташаванда ва шахси суғурташуда таъмин кунад;

11.6.5. Ҳангоми гум шудани полиси суғуртавӣ дар асоси ариза ба Суғурташаванда (шахси суғурташуда) нусхаи онро диҳад. Дар ин маврид Полиси суғуртавии гумшуда амали худро гум мекунад;

11.7. Шартномаи суғуртавӣ метавонад дигар ҳуқуқу уҳдадорӣҳои тарафҳоро, ки ба қонунгузори ҷорӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат намекунад, пешбинӣ намояд.

12. МУҚАРРАР НАМУДАНИ ҲАҶМИ ЗИЁН Ё ЗАРАР

12.1. Ҳаҷми зиён аз руи хавфи «Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ» бо роҳи пардохти хизматрасонӣ ва дигар пардохтҳои Суғуртакунанда вобаста ба сар задани ҳодисаи суғуртавӣ ба Суғурташаванда (шахси суғурташуда) ё ташкилоти ассистансӣ, ки чунин хароҷотро дар ҷои ҳодиса бе баҳс анҷом додаанд, сурат мегирад:

- дар бораи ҳодисаи суғурта;

- дар бораи он ки, оё ҳодисаи суғурта вучуд дошт ё не;

- дар бораи доштани ҳуқуқи Суғурташаванда барои гирифтани ҷуброни суғурта ва уҳдадорӣи Суғуртакунанда барои пардохти он;

- оид ба алоқамандии миёни ҳодисаи суғурта ва талафоти бамиёномада. (алоқамандӣ бо ибораи каблӣ надорад)

12.2. Дар вақти сар задани ҳодисаи суғуртавӣ аз руи хавфи «Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ»:

12.2.1. Шахси суғурташуда барои гирифтани ёри таъчили тиббӣ бояд муқаррароти Қоидаи мазкурро ҳатман риоя кунад. Дар сурати набудани алоқа бо ташкилоти ассистансӣ то машварати духтур ё равон намудан ба шифохона, шахси суғурташуда ба корманди муассисаи тиббӣ полиси суғуртаро пешниҳод мекунад. Сипас шахси суғурташуда ё нафарони ҳамроҳи ӯ буда бояд бо ташкилоти ассистансӣ ба алоқа баромада, то анҷоми амали Шартномаи суғуртавӣ доир ба ҳодисаи суғуртавӣ хабардор кунанд.

Дар сурати беморӣ ё ҷароҳат бардоштан, ки ба беморхона хобониданро тақозо мекунад, шахси суғурташуда (ё шахси дигари манфиатдори ӯ) бояд дар давоми се шабонарӯз аз санаи рӯй додани ҳолати мазкур ташкилоти ассистансиро хабардор кунанд. Дар акси ҳол, Суғуртакунанда ҳуқуқ дорад аз пардохти ҷуброни табобати беморхона, ки аз лаҳзаи ҳодисаи суғуртавӣ то санаи ба Суғуртакунанда хабар додан дар бораи ҳодисаи суғуртавӣ ба амал омадааст, даст кашад.

12.2.2. Суғуртакунанда ё ташкилоти ассистансӣ аз номи Суғуртакунанда ба шахси суғурташуда чунин тавсияҳоро барои амалиёти минбаъда ба анҷом мерасонад:

- бо роҳи ҳисоби нақдӣ ё ғайринақдӣ шахси суғурташударо барои азназаргузаронии духтур ба муассисаи тиббӣ равон мекунад;

- бо роҳи ҳисоби нақдӣ ва ғайринақдӣ ба шахси суғурташуда азназаргузаронии духтурро дар ҷои ҳозиршуда ташкил мекунад;

- бо роҳи ҳисоби нақдӣ ва ғайринақдӣ ҳамлу нақли шахси суғурташударо ба муассисаи тиббӣ ташкил мекунад.

Ҳамлу нақли тиббӣ ҳангоми набудани ҳолатҳои манъ барои интиқоли ҳасад, пас аз ғавт танҳо бо ҳулосаи духтури аз ҷониби Суғуртакунанда ё ташкилоти ассистансӣ таъиншуда дар бораи зарурият ва имкони баргузори ҳамлу нақл ва интиқоли ҳасад пас аз ғавт дар асоси ҳуҷҷатҳои пешниҳодкардаи духтури маҳал ё муассисаи тиббӣ, ташкил карда мешавад.

12.3. Дар ҳолати сар задани ҳодиса аз рӯи хавфи «Гум шудан/таъхири бағоч» шахси суғурташуда дар ҷои ҳодиса ба мақомоти салоҳиятдор (намояндагони ташкилоти интиқолдиҳанда) барои гирифтани ҳуҷҷати қайди далели гум кардани бағоч/таъхири бағоч муроҷиат мекунад. Ариза ва ҳуҷҷатҳо барои гирифтани ҷуброн бояд ба таври хаттӣ ба Суғуртакунанда пешниҳод шаванд.

12.4. Дар вақти сар задани ҳодисаи суғуртавӣ аз руи хавфи «Ҷавобгарии шаҳрвандӣ», «Ҳодисаи нохуш» шахси суғурташуда ба ташкилоти ассистансӣ ё Суғуртакунанда пайваст шуда, доир ба ҳолати рӯйдода маълумот медиҳад. Минбаъд тибқи тавсияҳои ташкилоти ассистансӣ ё Суғуртакунанда амал мекунад. Шахси суғурташуда пас аз бозгашт ба маҳалли зисти доимӣ ба Суғуртакунанда аризаи хаттиро бо замимаи ҳуҷҷатҳои тибқи Қоидаҳои мазкур пешбинишуда, пешниҳод мекунад (дар сурати тибқи хавфи нишондода пардохт намудани ягон намуди хароҷот).

12.5. Дар вақти сар задани ҳодисаи суғуртавӣ аз руи хавфи «Аз сафар даст кашидан»:

12.5.1. Шахси суғурташуда бо ташкилоти ассистансӣ ё Суғуртакунанда пайваст шуда, доир ба воқеае, ки дар натиҷа онҳо аз сафар даст мекашад ё сафар қатъ мегардад, хабар медиҳад. Минбаъд тибқи тавсияҳои ташкилоти ассистансӣ ё Суғуртакунанда амал мекунад.

12.5.2. Ҳангоми пеш аз муҳлат баргаштани шахси суғурташуда аз сафар вобаста ба беморхона хобонидан ё фавти наздикон шахси суғурташуда ба Суғуртакунанда аризаи хаттиро бо замимаи ҳуҷҷатҳои пешбинишудаи Қоидаҳои мазкур пешниҳод мекунад.

12.5.3. Дар ҳолати бардоштани зарари ҷисмонӣ пардохти суғуртавӣ мувофиқи Ҷадвали пардохтҳои суғуртавӣ аз руи “Суғурта аз ҳодисаҳои нохуш ва беморӣ» амалӣ карда мешавад.

13. ТАРТИБИ МУАЙЯНКУНИИ МАБЛАҒИ ПАРДОХТИ СУҒУРТАВӢ (ҶУБРОНИ СУҒУРТАВӢ)

13.1. Маблағи суғуртавӣ тибқи созишномаи Суғурташаванда бо Суғуртакунанда муайян шуда, дар Шартномаи суғуртавӣ барои ҳар як хавф дар асоси андозаи эҳтимолии талафоти дар натиҷаи ҳодисаи суғуртавӣ ба амал меомада дар алоҳидагӣ муайян карда мешавад.

13.2. Ҳангоми бастанӣ Шартномаи суғуртавӣ Суғуртакунанда ҳуқуқи истифодаи коэффисентҳоро дар тарофаҳои суғуртавии базавӣ бо назардошти номгӯй ва сатҳи хизматрасониҳои тиббӣ, ташкилоти ассистансӣ ва муассисаҳои дигар, минтақаҳои мусофират, маҳалҳои сафар, хусусиятҳои фаъолияти шахси суғурташуда, натиҷаҳои пешакии муоинаи тиббӣ, усулҳо ва пардохти даврии ҳаққи суғуртавӣ

ва дигар хизматрасониҳо, ки дар Шартномаи суғурта пешбинӣ шудааст, дорад.

14. ҲОЛАТҲОИ РАД КАРДАНИ ПАРДОХТИ СУҒУРТАВӢ (ҶУБРОНИ СУҒУРТАВӢ)

14.1. Асосҳо барои рад кардан аз пардохти суғуртавӣ (ҷуброни суғуртавӣ).

14.1.1. Агар бо Шартномаи суғурта шартҳои дигар пешбинӣ нашуда бошанд, он гоҳ тибқи Қоидаҳои суғурта ҳодисаҳои зерин ҳодисаи суғурта эътироф карда намешаванд ва Суғуртакунанда пардохти суғуртавиरो амалӣ намекунад:

- амали барқасдона/беамалии Суғуртакунанда ва шахси суғурташуда, ки боиси рух додани ҳодисаи суғуртавӣ гардидааст;

- содир кардани ҷиноятҳои барқасдона ё амалҳои ғайриқонунӣ аз ҷониби Суғуртакунанда ё шахси ба фоидаи ӯ Шартномаи суғурта басташуда, ки ба ҳодисаи суғуртавӣ бевосита алоқаманд аст;

- таъсири таркиши ядрӣ, радиатсия, ё дигар намуди талафот, ки дар натиҷаи истифодаи силоҳи қатли ом ва оқибатҳои он рух додаст;

- амалиёти низомӣ, ҷанги шахрвандӣ, корпартоиҳо, шӯришҳо, бархӯрдҳои ошкоро, бетарафӣ, шиканҷаи шахрвандӣ, бетартибҳои оммавӣ ва дигар ҳодисаҳои монанд бо ширкати шахси суғурташуда;

- кашида гирифтани, мусодира кардан, милликунонӣ, боздошт, ҳабс ё нобуд кардани моликияти шахси суғурташуда тибқи дастури мақомоти давлатӣ ва дигар амалҳои ба он монанди ҷанбаи сиёсидоштаи бо дастури ҳокимияти ҳарбӣ, шахрвандӣ ё ташкилотҳои сиёсӣ анҷомдодашуда;

- амалҳои террористӣ ва терроризм, новобаста аз ҳама гуна ҳолат ё ҳодисаи ҳамзамон амалкунанда: амалҳо тибқи назорат, огоҳӣ, фишор ё дигар амалҳои марбут ба амалҳои террористӣ ва / ё терроризм;

- ҳангоми идораи воситаи нақлиёт аз ҷониби шахси суғурташуда, ё супоридани идораи воситаи нақлиёт ба шахси дигар, агар дар ин ҳолат ронанда ҳуҷҷати ронандагӣ надошта бошад, дар ҳолати мастӣ, нашъамандӣ ё дигар намуди мадхушӣ бошад ва ё таҳти таъсири маводи доруворие, ки воқуниш ва диққатро халалдор месозанд, қарор дошта бошад;

- ҳангоми содир шудани амалҳои ғайриқонунӣ аз ҷониби шахси суғурташуда;

- таъсири ҳамагуна таркиши ионӣ ва зарари радиоактивӣ;

- хизмати шахси суғурташуда дар сафи қувваҳои мусаллаҳи давлатҳои хориҷӣ ва воҳидҳои дигар;

- ҳангоми парвоз дар дастгоҳҳои парвозкунанда, аз ҷумла дастгоҳҳои бемуҳаррик ё ниҳоят сабук, планерҳо, парашютҳо; идораи онҳо; ба истиснои парвоз намудан ба ҳайси мусофир дар ҳавопаймоҳои ҳавонавардии мулкӣ, ки аз ҷониби пилоти касбӣ идора мешаванд.

14.1.2. Агар дар Шартномаи суғурта ҳолати дигар зикр нашуда бошад, он гоҳ Суғуртакунанда дар натиҷаи ба вуҷуд омадани ҳолатҳои зерин пардохти суғуртавиرو амалӣ намекунад:

- ҳодисаҳои, ки дар давоми амали мӯҳлати Шартномаи суғурта рӯй додаанд, аммо сабаби онҳо то бастании Шартномаи суғурта ба амал омадааст.

- ҳангоми машғул будани шахси суғурташуда ба:

а) фаъолияти касбие, ки ба хавфи зиёддошта алоқаманд аст;

б) ҳама намуди фароғат ва варзише, ки ба саломатӣ хатарнок аст ва эҳтимоли ҷароҳат бардоштани шахси суғурташударо дорад (велосипедронӣ, скейт, сафари, дайвинг, аспсаворӣ, спелеология (сафар ба ғорҳо), кӯҳнавардӣ, бейсчампинг, паркур, кейв-дайвинг, серфинг, вейкбординг, маутинбайк, сноуборд, саёҳат бо квадросикл, скутер ва ғайра).

в) машғул шудан ба варзишӣ касбӣ, аз ҷумла дар тамрин ва мусобиқаҳо.

Барои пӯшонидани чунин хавфҳо Суғурташаванда бояд тибқи Шартномаи суғурта бо нишон додани шароитҳои мавҷудаи хоси чунин ҳолатҳо маблағи иловагӣ пардохт намояд.

14.1.3. Агар ҳодисаи суғуртавӣ дар минтақае рӯй диҳад, ки дар Шартномаи суғурта ҳамчун ҳудуди суғурта ишора нашудааст.

14.1.4. Суғуртакунанда ҳуқуқ дорад аз пардохти суғуртавӣ даст кашад, агар исбот нашавад, ки Суғурташаванда саривақт аз сар задани ҳодисаи суғуртавӣ бохабар гардид, ё дар ҳолатҳои зерин бо надоштани маълумот Суғуртакунанда уҳдадор нест, ки ҷуброни суғуртавиرو пардохт намояд. Агар Суғурташаванда дар давоми 30 (сӣ) рӯз аз санаи бозгашт аз мамлакат (маҳал)и зисти муваққатӣ аризаро

бо замимаи ҳамаи ҳуҷҷатҳои лозимӣ мувофиқи Қоида ва Шартномаи суғурта оид ба гирифтани пардохти суғуртавӣ пешниҳод накарда бошад.

14.1.5. Суғуртакунӣ аз рӯи Шартномаи суғуртаи дар асоси ҳамин Қоидаҳо имзошуда ба талафоти дар натиҷаи хатоҳои роҳдодаи хадамоти консулгарӣ, муассисаҳо ва агентҳои сафару саёҳат, бевосита шахси суғурташуда ва шахсони дигари ҳуқуқию воқеии ба тайёр кардан, ташкил намудан ва амалӣ сохтани сафар муносибат доранд, дахл надорад. Банди мазкур ба хавфи «Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ» дахл надорад.

14.1.6. Суғуртакунанда ҳеҷ гоҳ ба Шартномаи суғуртае, ки пас аз расидани шахси суғурташуда ба маҳали (минтақа, ҳудуд) суғурта таҳия шудааст, ҷавобгар нест.

14.1.7. Дар Шартномаи суғуртавии басташуда мутобиқи Қоидаҳои мазкур зарари маънавӣ ҷуброн карда намешавад.

14.1.8. Суғуртакунанда ба ҳолатҳое, ки аз ҷониби шахси суғурташуда истифода бурдани (истеъмол намудани) машруботи спиритӣ, нашъадор ва захролуд содир шудаанд, ҷавобгар нест.

14.1.9. Инчунин дигар ҳолатҳое, ки дар Қоидаи мазкур зикр нашудаанд, тибқи қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешаванд.

14.2. Истисноӣҳо дар хавфи «Хароҷоти тиббӣ ва тиббӣ-нақлиётӣ».

14.2.1. Агар дар Шартномаи суғуртавӣ тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, он гоҳ Суғуртакунанда хароҷоти тиббӣ ва дигар хизматрасониҳоеро, ки дар сурати гирифтӣ шудани шахси суғурташуда ба ҷунин бемориҳо ва шиддат ёфтани онҳо ба амал омадаанд, пардохт ва ҷуброн намекунад:

а) бемориҳои мавҷуда ё ба таъбиат ниёздошта то оғози амали Шартномаи суғурта, ё то оғози сафари шахси суғурташуда ба мамлақати зисти муваққатӣ, ҳатто агар шахси суғурташуда аз гирифтӣ шудан ба ҷунин бемориҳо огоҳ нашуда бошад ҳам, инчунин ҳангоми беморӣ, ҷароҳат ва оқибатҳои онҳо, ки шахси суғурташуда дар давоми 6 (шаш) моҳи то бастанӣ Шартнома гирифтӣ шуда бошад, ба истисноӣ ҳолатҳое, ки андешидани чораҳои қатъиро ҷиҳати бартараф кардани таҳдидҳо ба ҷони шахси суғурташуда талаб мекунад. Суғуртакунанда хароҷотро ҷиҳати гузаронидани ташҳис ва чораҳои таъбиатӣ то бартараф кардани хатар ба ҷони шахси

суғурташуда то маблағи 1000 в. ш. (бо асъори дар Шартнома зикршуда) мепардозад. Дар сурати имкони аз ҳисоби умумӣ чудо кардани арзиши маблағ барои ёрии аввалини тиббӣ набошад, арзиши он ба арзиши як шабонарӯзи дар беморхонае, ки шахси суғурташуда мурочиат карда буд, ё хобида буд (ҳангоми гузаронидани ҷарроҳӣ – рӯзи ҷарроҳӣ ва як рӯз пас аз ҷарроҳӣ, вале на зиёдтар аз арзиши 1000 в. ш.) баробар мебошад. Дар вақти расонидани ёрии тиббии то ҳолати бистарӣ кунонидан, арзиши он ба 100 в. ш. баробар хоҳад буд. Меъёри 1000 в. ш. барои тамоми муҳлати суғурта муқаррар шудааст;

б) бемориҳои модарзодӣ ва инкишоф наёфтани ҷисм, бемориҳои ирсӣ ва генетикӣ, мурдани торҳои асаб дар системаи рағҳои узвҳои хурди бадан;

в) бемориҳои саратон, варамҳои неқфарҷом, бемориҳои гематологӣ, бемориҳои лимфатикӣ, коллагенозҳо;

г) дарди дандон, ба истиснои кӯмак барои таскинбахшӣ, ки Қоидаи мазкур пешбинӣ намудааст;

д) оқибатҳои офтобзанӣ;

е) ҳомиладорӣ, шиддат ёфтани ва дигар оқибатҳои он;

ж) табобат дар шифохонаҳои мамлакати муваққатан мусофиратнамудае, ки дар шартномаи суғурта зикр нашудаанд;

з) бемориҳои асаб, табларза, ҳолатҳои беҳудӣ, саръ, невроз, депрессия, нашъамандӣ, мастӣ, бемориҳои луобӣ ва оқибатҳои он ва ғайра;

и) бемориҳои сирояткунандаи махсусан хавфнок (вабо, тифи шикам, тоун, табларзаи вирусии бавосир ва ғайра) ва бемориҳое, ки ба воситаи доругузаронии саривақтӣ пешгирӣ карданашон мумкин аст, ё бемориҳое ки натиҷаи вайрон кардани таркиби муолиҷа мебошанд, шахсе, ки дар ҷараёни тадбирҳои пешгирикунандаи карантинӣ суғурта карда шудааст;

к) бемориҳои ВИЧ, СПИД, узвҳои таносул, бемориҳои ба воситаи узвҳои ҷинсӣ сироятшуда, бемориҳои сироятии урогениталӣ ва бемориҳои гинекологӣ;

л) паротити эпидемикӣ, сурхакон, скарлатина, гул, герпес, қўтурӣ, лишайи миён;

м) зардпарвин, саратони ҷигар, камхунии музмини ҷигар;

н) бемориҳои урологӣ ва бо он алоқаманд;

о) сил, саркоидоз, муковитсидоз;

- п) минингит, варами майна, бемориҳои дигари системаи асаб;
- р) бемориҳои пӯст ва бемориҳои занбурӯғӣ;
- с) газидани ҳашаротҳо ва офтобсӯхтагӣ (ба истиснои мавридҳои, ки ба саломатӣ ё расонидани зарари ислоҳнопазир ба саломатӣ вобастаанд), бемориҳои аллергетикӣ;
- т) беморӣ ва ҷароҳатҳои марбут ба ҷавобгариҳои шахрвандии ҷониби гунаҳкор;
- у) беморӣ ва ҳолатҳои патологӣ марбут ба хизматрасониҳои тиббии ғайримутаҷаххил, ё пешакӣ бо Ташкилоти Ассистансии шабонарӯзӣ/Суғуртақунанда мувофиқанашуда, аз ҷумла бемориҳои ятрогенӣ, ё дар натиҷаи худмуолиҷа баамаломада.

14.2.2. Суғуртақунанда хароҷоти зеринро пардохт ё ҷуброн намекунад:

- а) тибби эстетикӣ, аз ҷумла ҷарроҳии пластикӣ, косметологӣ;
- б) сохтани узвҳои сунъӣ, эндопротезӣ, пайвандкунӣ, пайванди узвҳо, ҳуҷайраҳо ва бофтаҳо, аз ҷумла хароҷот ба эндопротезҳо, маводи сермасраф ва маводи биологӣ;
- в) ҷарроҳии ортопедӣ, аллопластикӣ, мавод барои коркарди устухон;
- г) дастрас кардан, иҷора ва таъмири дастгоҳҳои тиббӣ, асбобҳо, аз ҷумла, айнакҳо, линзаҳои контактӣ, дастгоҳҳои шунавоӣ, дигар воситаҳои техникаи ёрии тиббӣ, аз қабилҳои протезҳо, дастгоҳҳои ортопедӣ, ингаляторҳо, небулайзер, ҳароратсанҷҳо;
- д) кӯмаки тиббии олиҳои технологӣ, малоинвазивӣ, усулҳои навтарини табобат, ҷарроҳии лазерӣ, ҷарроҳии барқароркунӣ ва пластикалии узвҳо ва системаҳо, аз ҷумла ҷарроҳии асаб, системаҳои тақия ва ҳаракат, дилу раг ва ғайра, бофтаҳои пластикӣ;
- е) ҷарроҳии эндоваскулярӣ ва амалиёти дигари ҷарроҳӣ, ангиопластика, аз ҷумла пластикаи баллонӣ, эндопротезияи рагҳо, эмболизатсия, насби дастгоҳи ивазқунандаи дил, ҷарроҳии рагҳои дил, стентикунонӣ ва омодагӣ ба ин амалиёти ҷарроҳӣ, аз ҷумла ангиография ва ташхис;
- ж) томографияи компютерӣ, томографияи резонанси магнитӣ, усулҳои дигари гаронарзиш, мураккаб ва амиқи ташхис, ки аз ҷониби ташкилоти ассистансӣ ба онҳо иҷозат дода нашудааст;
- з) усули табобати экстракорпоралии, плазмоферез, гемосорбсия, табобати лазерӣ ва ғайра, ислоҳоти иммунологӣ;

и) ба даст овардани дору зиёда аз миқдори тавсиянамудаи духтур дар давраи суғуртакунӣ ва то бозгашт ба мамлакати зисти доимӣ;

к) хизматрасони тиббӣ, аз ҷумла, маслиҳату машварат, гузаронидани ташхиси лабораторӣ ва инструменталӣ, табобат дар ҳаҷме, ки аз расонидани ёри тавҷилии тиббӣ зиёдтар аст, муоинаи тиббӣ, доругузаронӣ, нигоҳубин, хизматрасони тиббии берун аз шифохона. Хизматрасониҳое, ки духтур таъин накардааст ё хизматҳое, ки бе нишондоди тиббӣ, аз ҷумла бо хохиши шахси суғурташуда иҷро карда шудаанд;

л) гузаронидани ташхис (аз қабилӣ машваратҳо, таҳқиқотҳои озмоишӣ ва инструменталӣ) бе табобати минбаъда;

м) ихтиёран даст кашидани шахси суғурташуда аз иҷрои доруҳати духтур, ки дар робита ба мурочиати ӯ вобаста ба ҳодисаи суғурта гирифта шудааст;

н) табобати барқарорсозии саломатӣ, аз ҷумла табобати физиотерапевтӣ, масҳ, табобати рефлексҳо ва мануалӣ. Ташхис ва табобат бо усулҳои тиббии анъанавӣ ва мардумӣ, табобат бо гиёҳҳо, доруҳои гомеопатӣ, табобат бо об, хизмати тиббии психотерапевтӣ ва психоаналитикӣ, гипноз;

о) бозгашти пеш аз муҳлат ё баъди муҳлати пешбинишудаи шахси суғурташуда ба мамлакати зисти доимӣ, агар он аз рӯи нишондодҳои тиббӣ зарур набошад ва ё ташкилоти ассистансӣ ба он иҷозат набошад;

п) дар шифохона ба шахси суғурташуда додани шароити аз меъёр зиёди фароғат - ҳуҷраи алоҳида, ҳуҷраи люкс, телефон, телевизор, хизматрасонӣ дар ҳуҷра, ҳузури шахси мушоияткунанда ва хизмати тарҷумон;

р) контрасепсия, стерилизатсия, табобати безуретӣ, бордоркунӣ ё шаклҳои дигари бордоркунии сунъӣ;

с) табобат дар шифохона, хароҷоти тиббӣ-нақлиётӣ, хароҷоти интиқоли ҳасад, ки бе иҷозати ташкилоти ассистансӣ анҷом дода мешаванд.

14.2.3. Суғуртакунанда пардохти (ҷуброни) суғуртавиرو дар ҳолатҳои зерин амалӣ намекунад:

а) саривақт мурочиат накардан ба ташкилоти ассистансӣ то расонидани кӯмак, ё интихоби мустақилонаи шифохона ва ё тибқи нишондоди корманди ташкилоти ассистансӣ амал накардан;

б) сафари шахси суғурташуда бо мақсади гузаронидани машварати тиббӣ, ташхис ва табобат дар мамлакат(минтақа)-и зисти муваққатӣ, аз ҷумла табобати санаторию курортӣ. Дар ин вақт Суғуртакунанда хароҷоти хизматрасонии тиббиро, ки мақсади сафар аст, ҳамчунин, хароҷоти тиббӣ ва дигаре, ки ба бад шудани вазъи саломатӣ, фавти шахси суғурташуда дар рафти табобат вобаста аст, пардохт намекунад;

в) даст кашидани шахси суғурташуда аз хизматрасонии тиббӣ-нақлиётӣ ба мамлакати (минтақаи) зисти доимӣ дар ҳолатҳое, ки он аз рӯи нишондоди тиббӣ иҷозат дода шудааст ва аз тарафи Суғуртакунанда (ташкilotи ассистансӣ) ба шахси суғурташуда пешниҳод шудааст. Суғуртакунанда ҳама намуди хароҷотҳои аз санаи пешбинишудаи интиқоли тиббӣ ва тибқи ҳуҷҷатгузории тиббӣ иҷозатшударо пардохт намекунад;

г) даст кашидани шахси суғурташуда аз интиқол ба шифохонаи дигар, эвакуатсияи тиббӣ, дар сурате, ки ин интиқол аз ҷониби духтур иҷозат дода шудааст ва бурдан бо ҷунин усул нишондодҳои манфии тиббиро надошта бошад. Аз лаҳзаи даст кашидан Суғуртакунанда хароҷот ва дигар хизматрасониҳои минбаъдаро пардохт намекунад;

д) даст кашидани шахси суғурташуда аз санчиши тиббии аз ҷониби Суғуртакунанда (ташкilotи ассистансӣ) пешниҳодшуда дар мамлакати зисти доимӣ барои ҳалли масъалаҳо доир ба пардохти суғурта;

е) даст кашидани шахси суғурташуда аз додани розигии хаттӣ барои дастрасӣ ба маълумоти шахсӣ, маълумоти махсуси шахсӣ, дастрасӣ ба санадҳои тиббӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои ба саломатии ӯ вобаста тибқи шакли пешниҳоднамудаи Суғуртакунанда ё ташкilotи ассистансӣ ба ӯ;

ж) бекор кардани розигии шахси суғурташуда барои дастрасӣ ба маълумотҳои шахсӣ, маълумотҳои махсуси шахсӣ, дастрасӣ ба санадҳои тиббӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои ба саломатии ӯ вобаста.

14.3. Истисноҳо аз руи хавфи «Ҳодисаи нохуш».

Ҳодисаҳое, ки дар банди 6.2.2-и Қоидаи мазкур, ки дар натиҷаи ҳолатҳои зерин ба амал омадаанд, ҳодисаи суғуртавӣ ҳисобида намешаванд:

14.3.1. Истифодаи маводи доруворӣ бе тавсияи духтур, усулҳои терапевтӣ ва ҷарроҳии табобат, ки шахси суғурташуда барои худ ё шахси дигар истифода мебарад;

14.3.2. Бемориҳои асаб ё беҳушшавӣ, ҳолати саръ, зухуроти дигари ташаннучи майна ва дигар нишонаҳои кашӣшхӯрии шахси суғурташуда;

14.3.3. Худкушӣ ё қӯшиши худкушии шахси суғурташуда.

14.4. Истисноҳо аз рӯи хавфи «Гум қардани бағоч / таъхири бағоч».

14.4.1. Ҳодисаи суғуртавӣ ба ҳисоб намераванд:

- гум шудан, талафоте, ки нисбати он ба шахсони масъули интиқолдиҳанда дар давоми 10 соат аз лаҳзаи муайян шудани далели гум қардани бағоч / таъхири бағоч хабар дода нашудааст;

- наандешидани тадбирҳои оқилона ва дастрас аз ҷониби шахси суғурташуда ба хотири кам қардани талафот;

- даҳолати мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки ба иҷрои вазифаҳои Суғуртақунанда монеа эҷод мекунад;

- зарари бағочи ба интиқолдиҳанда насупорида (бағочи дастӣ).

14.4.2. Харочоте, ки аз ҷониби Суғуртақунанда ҷуброн қарда намешавад:

а) маблағҳои нақдӣ бо асъори миллий ва хориҷӣ, қоғазҳои қиматнок, қортҳои дисконтӣ ва дигари бонкӣ;

б) ашё аз фулузоти қиматбаҳо, сангҳои пурқимат ва нимқиматбаҳо, ҳамчунин фулузоти қиматбаҳои сикказадашуда, сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳои бе маҳак;

в) маснуоти қадимӣ ва беназир, асарҳои санъат ва маҷмӯи осори нодир;

г) ҳуҷҷатҳои сафарӣ, шиноснома ва тамоми дигар намуди ҳуҷҷатҳо, слайдҳо, аксҳо, нусхаи филмҳо;

д) дастнависҳо, нақшаҳо, тарҳҳо, моделҳо, санадҳои муҳосибӣ ва коргузорӣ;

е) ҳама намуди протезҳо;

ж) қонварон, растаниҳо ва тухмиҳо;

з) воситаҳои нақлиёти автотобилӣ, мотосиклӣ, велосипедӣ, нақлиёти обӣ ва нақлиёти ҳавоӣ, ҳамчунин қисмҳои эҳтиётии онҳо;

и) маҳсулоти пашминӣ (навъҳои аслий ва сунъии пашмина);

к) дастгоҳҳои портативии савтӣ, аккосӣ, видеоӣ, наворгирӣ, компютерҳо, ноутбукҳо, планшетҳо, системаҳои барномавии ҳисобкунӣ, мошинаҳои чопӣ ва дигар лавозимоти марбут ба онҳо;

л) ашёи ҷанбаи динидошта.

14.4.3. Бо суғурта фаро гирифта намешаванд:

а) корношоямии дастгоҳҳои электрикӣ ва механикии савтӣ, видеоӣ ва дигар ашёи монанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки он дар натиҷаи сӯхтор ё садамаи нақлиёти автомобилӣ, обӣ ё ҳавоие, ки чунин ашёро интиқол медиҳанд;

б) шикастан ё зарари маснуоти сафолӣ, булӯрин, шиша, асбобҳои мусиқӣ ва дигар ашёи нозук;

в) зарари расида ба маводи дар бағоч интиқолёбандаи сарфшаванда, кислотаҳо, рангҳо, аэрозол, дору ва дигар маводи моеъӣ, ҳамчунин зарари аз онҳо расида ва дигар ҳолатҳо.

14.5. Ҳолатҳои Истисноӣ дар ҳавфи «Ҷавобгарии шаҳрвандӣ».

14.5.1. Суғуртакунанда хароҷоти зарари ба ҳаёту саломатӣ ва моликияти шахсонӣ сеюм вобастаро дар чунин ҳолатҳо ҷуброн намекунад:

а) ба роҳ мондани фаъолияти касбии (меҳнати) шахси суғурташуда тибқи шарномаи меҳнатӣ ё ҳуқуқӣ шаҳрвандӣ;

б) расонидани зарари маънавӣ;

в) талафоти ғайримустақим, аз ҷумла аз даст додани фоида;

г) ҷавобгарӣ ҳангоми истифодаи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ва дигар воситаҳои нақлиётӣ аз ҷониби шахси суғурташуда;

д) ҳама намуди ҷавобгарӣ ҳангоми мустақим, ғайримустақим ё қисман рӯй додан дар натиҷаи ифлосшавии атмосфера, об, хок ва дигар ифлосшавиҳои муҳити атроф;

е) зарари расида дар натиҷаи амал кардан ё накардани шахси суғурташуда; (ибора дақиқ намебошад)

ж) ҳама гуна муносибатҳои оилавии шахси суғурташуда нисбат ба аъзои оила;

з) зарар ё талафоти моликияти тибқи Ваколатнома ба шахси суғурташуда тааллуқдошта, ё барои васоят (саробонӣ) ё идора ҷиҳати баргузориҳои фаъолияти тиҷоратӣ, касбӣ ба ӯ додашуда.

15. ФРАНШИЗА

15.1. Дар шартномаи суғурта франшиза пешбинӣ карда мешавад.

15.2. Франшиза – қисми зараре, ки дар Шартномаи суғурта пешбинишуда аз ҷониби Суғуртакунанда ба Суғурташаванда (Ғоидагиранда) ҷуброн карда намешавад. Агар дар шартномаи суғурта ҳолати дигар пешбинӣ нашуда бошад.

15.3. Тибқи шартҳои шартномаи суғурта франшиза метавонад шартӣ ва ғайришартӣ бошад.